

O'ZBEKISTON

1/2023

NEFT_{va}GAZ

ILMIY-TEXNIKA JURNALI



ISSN 2010-5576

“O‘ZBEKISTON NEFT VA GAZ”

ILMIY-TEXNIKA JURNALI

1 / 2023 / YANVAR, FEVRAL, MART

Таъсисчи – “ЎЗБЕКНЕФТГАЗ” АЖ

Таҳрир ҳайъати раиси
Баҳодиржон Сидиқов

Таҳрир ҳайъати раиси ўринбосарлари:
Шаҳзод Алиризаев, Бехзод Усманов, Рустам Шеров, Сардор Мирзаев, Қобилжон Тўхтаев, Улуғбек Назаров

Таҳрир ҳайъати аъзолари:
Фахритдин Абдурасулов, Гулмурод Мавлонов, Шокир Жабборов, Олим Оринбоев, Хислат Назиров, Шермат Шамсиев, Шуҳрат Асланов, Акбар Фазилов, Босит Ҳамидов, Шарафутдин Арсланов, Элёрбек Сайдахмедов, Садриддин Фозилов, Ойбек Арипджанов, Шодияхон Азимова

Директор
Алишер Эгамбердиев

Нашр учун масъул – **Шодияхон Азимова**

Мусахҳиҳ – **Феруза Шарипова**
Рассом-саҳифаловчи – **Сардор Дадажонов**
Режалаштириш бўйича техник – **Раъно Иватова**
Фотомухбир – **Жавохир Норқазоқов**
Дизайнер ва саҳифаловчи – **Муҳиддин Рихсиев**

Таҳририят манзили:
100029, Ўзбекистон, Тошкент, Т. Шевченко кўчаси, 2
Тел./факс: (+99871) 256-67-27
E-mail: jurnal-ogu@mail.ru

“O‘ZBEKISTON NEFT VA GAZ” ILMIY-TEXNIKA JURNALI

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигида рўйхатдан ўтган. Рўйхатдан ўтиш гувоҳномаси № 0107.
28.06.2016 й. Индекс 896. 1996 йилда таъсис этилган. Ҳар уч ойда бир марта нашр этилади.

Формат 60x90 1/8. Офсет босма усулида босилди.
Шартли. б. т. – 10,25. Адади 3 000 нусха. Буюртма № 000.

Материаллар кўчириб босилганда, “O‘zbekiston neft va gaz” журналидан олинди, деб кўрсатилиши шарт. Журналда босилган материал ва рекламалардаги далилларнинг аниқлигига муаллифлар масъул. Таҳририят фикри ҳар вақт ҳам муаллифлар фикрига мос келавермаслиги мумкин. © “O‘zbekiston neft va gaz” ilmiy-texnika jurnali



МУНДАРИЖА	
3	ЯНГИЛИКЛАР
САНОАТГА ОИД ГЕОЛОГИЯ ВА ГЕОФИЗИКА	
8	Г.С. Абдуллаев, Г.Б. Евсеева, Л.Р. Кудашева, Ш.М. Музаффарова БЕШКЕНТ БОТИҚЛИГИДАГИ ЮРА ЁТҚИЗИҚЛАРИНИНГ ЮРА ДАВРИДАН ОЛДИНГИ ШАКЛЛАНИШЛАР БИЛАН ЎХШАШЛИГИ
НЕФТЬ ВА ГАЗ ҚУДУҚЛАРИНИ БУРҒУЛАШ	
13	У.С. Назаров, М.С. Суннатов, В.М. Шевцов, Б.Х. Беков УГЛЕВОДОРОД КОНЛАРИНИ ҚИДИРИШ ВА ЎЗЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИНИ БИРГАЛИҚДА ОЛИБ БОРИШ
НЕФТЬ ВА ГАЗНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ	
19	Т.И. Самуков РЕКТИФИКАЦИОН УСТУНЛАРНИ ВА ГАЗ КОНДЕНСАТИДАН ЭРИТУВЧИЛАРНИ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ
КОРРОЗИЯГА ҚАРШИ ҲИМОЯ	
27	Л.А. Юсупова, С.Э. Нурманов, Ш.Б. Обидов, Ш.А. Омонов, Ж.Р. Эргашев АЦЕТИЛЕН АСОСИДА КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР	
31	О.Р. Абдурахмонов, А.Н. Исломов СУЮҚ УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ ИСИТИШДА ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ
35	Э.Э. Машаев, А.Г. Махсумов, Б.М. Исмаилов, Б.Ф. Мухиддинов НЕФТЬ МАҲСУЛОТЛАРИ АСОСИДА N, N' -ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(МЕТА-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ] СИНТЕЗИ ВА ҚЎЛ-ЛАНИЛИШИ
39	Gaybullaeva A.F., Mavlanov B.A. PREPARATION OF DEPRESSOR-DISPERGILANT COMPLEXES FOR DIESEL FUELS BASED ON STYRENE AND METHYLACRYLATE WITH LOW MOLECULAR POLYETHYLENE AND THEIR APPLICATION
ЭКОЛОГИЯ	
44	Ю.Х. Исоков, Н. Ёдгаров, Н.Х. Юлдашев ФАОЛЛАШТИРИЛГАН КЎМИРНИ РАНГЛИ МЕТАЛЛАР СОРБ-ЦИЯСИ СЕЛЕКТИВЛИГИНИ ЎРГАНИШ
ЭНЕРГЕТИКА	
48	Ф.А. Астанов “ЎЗБЕКНЕФТГАЗ” АЖ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР, АНАНАВИЙ ВА ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ МАН-БАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ
ЮБИЛЕЙ	
52	Иргашев Йўлдошбой Иргашевич

СОДЕРЖАНИЕ	
54	НОВОСТИ
ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА	
59	Абдуллаев Г.С., Евсеева Г.Б., Кудашева Л.Р., Музаффарова Ш.М. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ БЕШКЕНТСКОГО ПРОГИБА С ДОЮРСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ	
64	Назаров У.С., Суннатов М.С., Шевцов В.М., Беков Б.Х. СОВМЕЩЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА	
70	Самуков Т.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН И ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИЗ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА	
77	Юсупова Л.А., Нурманов С.Э., Обидов Ш.Б., Омонов Ш.А., Эргашев Ж.Р. РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ АЦИЛЕНА
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ	
81	Абдурахмонов О.Р., Исломов А.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ НАГРЕВАНИИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
85	Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Мухиддинов Б.Ф. СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ N,N' -ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(МЕТА-КРЕЗОЛИЛО) -КАРБАМАТА] НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЭКОЛОГИЯ	
89	Исоков Ю.Х., Ёдгаров Н., Юлдашев Н.Х. ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ СОРБЦИИ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ЦВЕТНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
ЭНЕРГЕТИКА	
93	Астанов Ф.А. РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ», ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА-НИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ
ЮБИЛЕЙ	
97	Омонов Одилжон Солижонович